

---

## **Чаро баъзе аз кормандони САҶШ муқаррароти қонунро риоя намекунанд?**

## Чаро баъзе аз кормандони САҶШ муқаррароти қонунро риоя намекунанд?

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<https://kumitaizabon.tj>)

---

[1]

*Вақти он расидааст, ки дар навиштани ному насаб аз имкониятҳои забони тоҷикӣ ва низоми таърихан ташаккулёфтаи миллӣ истифода барем. Татбиқи оқилона ва санҷидаи ин сиёсат ба эҳё ва тақвияти асолати миллӣ мусоидати матлуб хоҳад намуд.*

**Эмомалӣ РАҶМОН**

**Бисту нуҳуми апрели соли 2020 дар Иҷлосияи якуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум вакилон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон**

---

## **Чаро баъзе аз кормандони САҲШ муқарроти қонунро риоя намекунад?**

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (<https://kumitaizabon.tj>)

### **«Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ»-ро қабул карданд.**

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ», ки аз 27-уми июли соли 2016 ба тасвиб расидааст, барои эҳёи арзишҳои маънавӣ ва сарватҳои бебаҳои таърихи фарҳанги миллии тавассути забони миллии, инчунин, номгузориҳои суннатии тоҷикӣ мусоидат намуд. Лозим ба ёдоварист, ки ин масъала ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи ҳосаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад.

Боиси хушбахтист, ки баъди ба тасвиб расидани қарори мазкур шаҳрвандон дар интиҳоби номи кӯдакон ба ғалат роҳ надода, тибқи феҳрист ва талаботи қарор ном мегузоранд. Мутаассифона, то кунун падару модароне низ ҳастанд, ки ба фарзандони навзод номҳои бегона мемонанд. Бо таъсири бегонапарастӣ ба ҷойи номҳои миллии номҳои чун Асмоа, Рамина, Осинот, Бинёмин, Муҳаммадсудайс, Абухурайра, Манисса, Ясмина, Элиф, Эмир, Адам, Асия, Элмира, Азалия интиҳоб мешаванд.

Вақти он расидааст, ки номи падар ва насаби кӯдак дар асоси талаботи Қоидаҳои имлоии забони тоҷикӣ сабт карда шавад. Баъзеҳо даъво доранд, ки дар вақти тақсими мерос номи шаҳрванд ҳарф ба ҳарф бояд мутобиқат кунад, вале дар ин ҳолат ба риоя накардани моддаи 74-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» роҳи медиҳем. Эътироф бояд кард, ки то кунун аз ҷониби ягон масъули САҲШ ба ин масъалаҳо таваҷҷуҳ зоҳир нагардидааст.

Дар варақаҳои сабти асноди таваллуд баъзе ном ва насабу номи падари кӯдакон (шаҳрвандон) хилофи қоидаҳои имлоии забони тоҷикӣ сабт гардидаанд. Барои мисол, ному насаб, аз қабилҳои Умарали, Руё, Дарина Бехруз, Шерали, Эмира, Муддасир, Асия, Джалолов Али Исмоилджонович, Гусейнов Табрис Фурқатович, Фозылов Ромозон, Голибҷонова Раҳила Голибҷонова, Умарали Мралиевич аз ҳамаи ҷумлаанд.

Ҳоло ҳуҷҷати тасдиқкунандаи нави лозим аст, ки ҳуҷҷатҳои собиқан пур аз ғалати насабнигориро ифшо ва ислоҳ намояд. Ҳолатҳои ба мушоҳида мерасанд, ки насаб ва номи падари кӯдак тибқи талаботи моддаи 74-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» ислоҳ нашуда, талаботи қоидаҳои имлоии забони тоҷикӣ ба назар гирифта намешаванд. Аз ҷумла, насаб ё номи падари кӯдакони навзод хангоми пур кардани варақаи сабти асноди таваллуд, ивази ному насаб ва ё барқароркунии ному насаби кӯдакони беҳуҷҷати сабти асноди таваллуднадошта (бе шаҳодатномаи таваллуд) бо ҳамаи ғалатҳои насабу номи падари кӯдакон пур карда мешаванд.

Мушкилоти дигар он аст, ки шаҳрвандон бо дарназардошти аъзои зиёди хонавода аз боҷи давлатӣ нигаронӣ мекунад. Дар робита бояд дар масъалаи бекор кардан ё кам кардани боҷи давлатӣ тадбирандешӣ намоянд.

Дар варақаҳои сабти асноди таваллуд, ки бисёр ному насаб хилофи қоидаҳои имлоии забони тоҷикӣ (ҳатто бо навиштаҷоти дорои ҳуруфоти Ц, Щ, Ы, Ъ) сабт мегарданд. Мисолҳои зиёдеро бо навишти ғайримеъёрӣ, аз қабилҳои Шералиев Умарали Миралиевич, Яхъёева Салима Ҷовидовна, Шарипова Марьям Фирузовна, Батырова Нурана Шуҳратовна, Давлятова Сафия Шодмоновна ва ғайра дучор омадан мумкин аст.

Кормандони САҲШ-и шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бояд донандаи хуби забони давлатӣ бошанд, вагарна насабнигори миллии, ки баъзе аз онҳо «сохтаанд», истехзоомез аст. Барои мисол, Абдуҷаббарзода, Бобой, Тағой, Қурбонӣ, Холӣ, Абдурахмонзода, Саторзода, Шарипӣ, Латипзода, Аҳмедзода, Мамадзода, Маметзода, Сайвализода.

Дар маҷмӯъ, бо мақсади иҷрои супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5-уми ноябри соли 2019 таҳти №26/10-318 ҷиҳати татбиқи «Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастури супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон», ки зимни мулоқот бо намояндагони аҳли зиё, маориф, илм, адаб ва фарҳанг ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми октябри соли 2019 баён доштанд, масъулин бояд бетаъхир тадбирандешӣ намоянд.

**Раҳим ЗУЛФОНИЁН,**

**сардори шуъбаи танзими истилоҳоти**

**Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

# Чаро баъзе аз кормандони САҶШ муқаррароти қонунро риоя намекунанд?

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<https://kumitaizabon.tj>)

Баҳодиҳии муҳтаво: 5

Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

## Категория:

- [Ахбори рӯз](#) [2]
- [Забони тоҷикӣ](#) [3]
- [Тағйироту иловаҳо ба санадҳои меъёрӣ](#) [4]
- [Фаъолият](#) [5]
- [Қонунҳо](#) [6]

---

**Манбаъ:** <https://kumitaizabon.tj/tg/content/charo-baze-az-kormandoni-sakhsh-mukarraroti-konunro-rioya-namekunand>

## Пайвандҳо

[1] [https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/IMG\\_20200604\\_170928.jpg](https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/IMG_20200604_170928.jpg) [2] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D3%AF%D0%B7> [3] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D3%A3> [4] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B9%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D2%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%8A%D1%91%D1%80%D3%A3> [5] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%84%D0%B0%D1%8A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%82> [6] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D2%B3%D0%BE>